

Инъикоси воқеяһои солҳои 90-уми асри гузашта дар назми шифохии точик.

Таърих гувоҳ аст, ки ба сари мардуми точик рұзҳои мудхиш, ҳодисаҳои нангини сиёсій ва горату қатли ом кам набудааст. Юнониҳо омаданд, горат намуданд, сұхтанду күштанд ва беҳтарин асарҳои осори санъат ва маънавиётро бо худ бурданд. Сипас арабҳо омада бо баҳонаи ҷорӣ намудани дини ислом күштору қатли омро ба дараҷаи гүшношунид расониданд. Ин ҳалқи ҷафокашида боз ба худ омад, эчод намуд, шаҳр бунёд кард. Муғулони хуношом боз дар қарни XIII ваҳшониятре ба дараҷаи олӣ расониданд. Аз сарҳои фарзандони мардуми мо калламанораҳо сохтанд. Ин мардуми ободгару эчодкор боз ҳаробаҳоро обод намуд, осори таърихӣ бунёд намуд ва чун мурғи самандар аз оташ арзи ҳастӣ кард. Боз туркҳои горатгар, Темуриён, Шайбониҳо ва сипас манғитиён чирадаст шуда, мардуми точикро сарқӯб карданд. Фарзандони арҷманди онро ба дор қашиданд ва аз сарҳои онон калламанорасозиро идома доданд. Чунин горату қатли ом ва күштору сұхторҳо бар сари мардуми точик ва фарзандони арҷманди он дар охири қарни XX боз созмон ёфт, ки мо онро ҷанги шаҳрвандӣ меномем.

Баъди пошхӯрии Итиҳоди Ҷамоҳири Шуравӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешсафи ин наҳзати сиёсӣ буд. Аммо гурӯҳои ифротӣ ва душманони ҳалқи точик нагузоштанд, ки точикон ба осонӣ соҳиби истиқлол шаванд ва кишварашонро обод намоянд. Ба душманони миллати точик мұяссар гардид, ки дар байни точикон маҳалгароиро авҷ диҳанд ва күштору сұхтор ва горату зуровариро ба авчи аълояш расонанд. Ин буд, ки ҷанги бародаркушӣ охири соли 1992 аланга гирифт ва ба авчи аълояш расид. Ин воқеаи сиёсии нангин дар ноҳияҳои сарҳади Афғонистон, водиҳои Ҳисору Рашт ва Дарвоз иҷборан афрухта шуд. Ҳазорҳо мардуми бегуноҳ күшта шуданд ва қисми зиёдашон аз ноҷорӣ аз зодгоҳ ҳавливу хонаву ҷой ва молу ҳоли хешро партофта ба Афғонистон, Туркманистон, Руссия, Ӯзбекистон, Қазоқистону Қирғизистон паногоҳ ҷустанд.

Тибқи хотира ва ёддоштҳои сабт намудаи фолклоршиносон дар ноҳияҳои назди сарҳади вилояти Ҳатлон, алалхусус Шаҳритус, Қубодиён, Қумсангир ва Панҷу Ҷилиқӯл ва ҷойҳои дигар силоҳбадастон, ки худро «боевик» меномиданд, садҳо мардуми бегуноҳро асир гирифта, ба қатл расонидаанд. Мардуми бепушту паноҳи точик, бештарашон мардуми муҳочири солҳои панҷоҳуми Рашту Бадаҳшону Дарвоз аз тарси ҷон ба кишварҳои ҳамсоя, алалхусус Давлати Исломии Афғонистон ҳичрат намуданд, ки онҳоро «гурезаҳо» меномиданд.

Тибқи нақлҳои Шеров Абдурасул, ки ўро мардуми ноҳияи Қубодиён Расулпахлавон мегӯянд, моҳи декабри соли 1992 тамоми

мардум аввал дар назди сарҳад чамъ мешаванд, ки төйдодашон наздик ба ҳабдаҳ ҳазор будааст. Онҳоро сарҳадбонҳои рус ба застава барои дохил шудан иҷозат намедиҳанд ва ҳангоме, ки силоҳбадастони ўзбаку араб ба нобуд кардан шурӯъ мекунанд, сипас онҳо аз тарси чон ва аз ночорӣ ба дохили сарҳад-застава медароянд. Баъди азобу ранчи зиёдеро аз сар гузаронидан, иҷборан гурезаҳо бо роҳҳои гуногун аз рӯди Ому убур намуда, дохили хоки Афғонистон мешаванд. Дар кишвари ҳамсоя ба онҳо бошишгоҳ ва хурокворӣ дода, амнияташонро таъмин менамоянд. Асосан тоҷикони гурезаро дар боғи Ширкати Имом-ал-бухорӣ, Қундуз, Тахкор, Балх, Мазори Шариф ноҳияҳои Файзобод, Кеш, Ҷоёб, Фарҳор, Толикон, Хонобод, Чилдуҳтарон, Шибирғон, Маймана, Пулихумрӣ, Бағлон рустоҳои Чордара, Тошқурғон ва шаҳри Кобул ҷойгир мекунонанд. Дар мусофират кумитаҳои гурезаҳо намояндагони Миллали мутаҳид пуштибонӣ мекарданд ва гурезаҳо таввасути барномаи навтаъсиси «Хоки Ватан»-и радиои Тоҷикистон баромад намуда, аз ҳастии хеш ва зистгоҳи худро маълум мекарданд. Аз тамоми гӯшаву канорҳои Осиёи Марказӣ ба гуфтори «Хоки Ватан» нома ирсол мекарданд.

Ин номаҳо изҳори қалби дилҳои реш-реши онҳо буд. Муроҷиини гуфтори «Хоки Ватан» дар номаҳояшон баъди дарҳосту ҳоҳишҳои худро ба хешу таборон расонидан рубоӣ ва дубайтиҳоро оварда, таввасути онҳо изҳори дил мекарданд.

Гурезаҳо, бештар занҳову душизаҳои ғарибафтода асарҳои ҳалқиро бо баязе тағиирот, иловай номҳои шаҳру рустоҳои иқоматашон ба радиои Ҷумҳурии Тоҷикистон бахши «Хоки Ватан» изҳор медоштанд. Масалан, тавваҷӯҳ шавад ба рубоии зайл, ки онро ғарибафтодагони тоҷик аз шаҳри Тахори ҶИА ирсол намудаанд:

Дар шаҳри Тахор дидайи гирён дорум,
Ман беватанум, синаи бирён дорум.
Сад сол гузарад дар ғарӣ ӯмрам,
Як хоки Ватан, як Тоҷикистон дорум.

Ё худ қаринаи рубоийи Кӯлоб ғарибро ба «афғон ғарӣ» табдил дода, рӯзгори саҳти ғарibbonайи хешро баён намудаанд:

Афғон ғарӣ, даштаки афғон ғарӣ,
Бемор шудам, ба сар надорам табиб.
Ку падару ку модару ку хешу қарӣ,
Бегона чӣ донад, кучо мурд ғарӣ.

Духтаре ё ҷавонзане модари гурезаашро пазмон шуда, таввасути дубайтии зайл ба Ҳудои Мутаол муроҷиат кардааст, ки модари гурезаи ғарибафтодаашро зудтар ба Ватан баргардонад:

Ситора дар ҳаво реза, реза,

Худам дар Ватану модар гуреза.
Худочон, ин қадар зўр аст чудой
Месўзаму дуд аз чигар мхеза.

Бисёрии рубоиҳои дар ғурбат эчод намудаи мардуми тоҷик аз номусоидии ҷойи зист ва тоқатфарсо будани гармии хаймаҳои Кампи? Саҳӣ шиква карда, қулбаи ғарибонаи манзили хешро чунин тасвир кардаанд:

Ин раҳои Афғонистон хуш дуре будай,
Ин гармии хаймаҳо хуш зуре будай.
Ин гармии хаймаҳо будай тақдирум,
Ин қулбаи ғарӣӣ шудай манзилум.

Духтари ба ҳукми тақдир ғарибафтода модари меҳрубонашро ёд карда, бо дидаи шашқатор аз баҳти сиёҳи баргашта шиква намудааст ва изҳор кардааст, ки бемодар зиндагӣ ба ӯ маъниен надорад:

Мусоғир, зору ҳайронам, оча,
Мусоғир, дидағирёнам, оча.
Ки аз баҳти сиёҳам нола дорам,
Зинда бе ту дигар намонам, оча.

Ҳар як рубоӣ ва ё дубайтиву шеърҳои эҷодкардаи ғарибон дар ғурбат фарёди дили оғушта ба хуни ғарибафтодагони мардуми тоҷик буда, алайҳи беадолатӣ, бемехриву бешафқатӣ буда, дарди дилу эҳсоси қалбҳои реш-решро баён менамояд. Мардуми ғарибафтода ва ба балои буҳтону беадолатии номардону нокасони бадсигол гирифтор гардида, таввасути назми шифоҳӣ, алалхусус рубоӣ, дубайтӣ ва таронаҳову сӯғсурудҳо ба дардҳои хеш дармон ҷустаанд, алайҳи зулму ситам ва номардиҳо садо баланд кардаанд.

Аз ин рӯ, дар баъзе шеърҳои ғазалгуна ва ё таронаҳое, ки ба татаббӯи «Ҳусайн ғазост имрӯз» ё худ «Восеъ ғазост имрӯз» эҷод гардидаанд, ҳолати рӯҳӣ ва рӯзгори талҳи гурезаҳои тоҷикро нисбат ба жанрҳои хурди назми шифоҳии мардум доманадор бозтоб додаанд. Мо ин таронаҳоро, ки бештар рӯзгори гурезаҳои тоҷикро нисбат ба рубоиҳову дубайтиҳо жарфтар ифода намудаанд, мушоҳида мекунем. Ин асари қалонҷаҷми назми шифоҳӣ ба татабӯи суруди машҳури «Восеъ ғазост имрӯз» эҷод гардидааст ва мо ду қаринаи онро аз собиқ ғарибафтодагон ё худ гурезаи ноҳияҳои Шаҳритус Зоғакова Гурдоғарид сабт намудаем, ки як қаринааш қарори зайл аст. Тибқи изҳороти гӯянда ин асар дар ҳавои суруди «Восеъ ғазост имрӯз» эҷод гардидааст. Дар ҳақиқат ҳам ин асари ҳалқӣ дар пайравӣ ва татаббӯи сурудҳои «Ҳусайн ғазост имрӯз» эҷод гардидааст:

Аз ҷабру зулми зурон,
Гардида мулк вайрон.

Фариз гаштанд точик,
Во аламой точикон!

Точик сари сангонай,
Ови чашмуш резонай.
Пиру ҷавон ҳайронай,
Вой аламойи точик!
Точики хонавайрон,
Дар дашту ҳам биёбон.
Дилу ҷигараш бирён,
Вой аламойи точик!
Точик дар ғами ҷонай,
Бачаш дар фикри нонай.
Дар сарҳади афғонай,
Вой аламойи точик!

Дар идомаи ин достони ғамангез, ки бештар шабеҳи сурудҳои таърихӣ ва суворӣ аст, ҳолатҳои ба застава дохил шудан, ҳолатҳои ҷангу қатли ом, аз рӯди Ому убур кардани гурезаҳои точик тасвир гардидааст:

Точик дар лави овай,
Зери барфу офтоварӣ.
Сандуқи дил зардовай,
Во аламойи точик!

Тир аз ҳаво мерезад,
Ҷангу тӯфон мекезад.
Зану марди ҷонсарак,
Сӯйи афғон мегурезад.
Во аламойи точик!

Точик аз дарё тир шуд,
Аз ним зиёдӯш қир шуд.
Қӯдаки точика бин,
Чун мӯйсафеди пир шуд.
Во аламойи точик!

Модар муйканонай,
Падар синабирёнай,
Фарзандуш бенишонай,
Во аламойи точик!

Дар идомаи ин сугсуруда лаҳзаҳое тасвир гардидаанд, ки ба гурезаҳои точик дасти шафқати афғонҳо дароз гардидааст ва дар мисраҳои баъдӣ номи маҳал ва мавзеъу шаҳру рустоҳое, ки точиконро дар он ҷойҳо маскан додаанд, тасвир ёфтааст:

Вақти хайру ниёз шуд,
Дасти аффон дароз шуд.
Марди чафокашида,
Ба точикон дароз шуд.
Во аламойи точик!

Точик дар Кулӯҳ расид,
Аз завракҳо ки хамбид,
Рӯи нони гарма дид,
Во аламойи точик!

Қофилайи уштурон,
Расида то Тошқурғон.
Ҳазорон шукри Яздон,
Во аламойи точик!

Точик ватангандо шуд,
Точик кафангандо шуд.
Дар хоки мардум ҷо шуд,
Во аламойи точик!

Точик дар биёбонай,
Дар дашти Ҳайратонай
Нимуш дар Қундуз ҷо шуд
Боқӣ дар Толиқонай
Во аламойи точик!

Духтар дар Тоҷикистон,
Дар ҷанги зуроварон.
Модар дар Афғонистон,
Во аламойи точик!

Ин достони аламангези ҳасбу ҳолии гурезаҳои точик моҳи майи соли 1993 дар хаймаҳои зери кӯҳи Тошқурғони Афғонистон эҷод гардидааст.

Таронаи дигаре, ки сабти он ба мо мұяссар гардид, хеле ҷонкоҳ буда, ҳолати ниҳоят ғамангез ва айёми ғаму андӯҳи гурезаҳои тоҷикро бо андӯҳи бузурге бозтоб додааст:

Лаби дарёи Ому, ай мусулмон,
Мусулмон дар қафас бо амри шайтон.
Ба рӯи ҷойнамозаш ў шаҳид аст.
Худо баҳраш бидод ин ҷои Ризвон.

Лаби дарёи Ому марги тоҷик,

Намеёбад кафан тармарги точик.
Дарахти ваҳдати ў решакан шуд,
Хазон омад, ба шоху барги точик.
Лаби дарёи Ому тифли навзод,
Ба сина тир хўрда мезанад дод.
Ба чойи шир аз пистони модар,
Хўрад хун, ай Худо, имдод, имдод!

Лаби дарёи Ому зина ба зина,
Фитода чанд нафар захмҳо ба сина.
Зи хуни он шаҳидони диловар,
Замин гулгун гашта ҳамчу ҳина.

Эҷодгарони ин шеъри аламангез охири охирон дарк кардаанд, ки ҳамаи бадбаҳтиҳо, ки ба сари мардуми мо омадааст, ин фитнаву иғвои зарҳаридони сиёҳпӯши душманони миллати точик мебошанд:

Лаби дарёи Ому қатли ом аст,
Зи дуди оҳи мӯъмин рӯз шом аст.
Замоне буд, зи дарё моҳӣ бигрифт,
Бубин акнун, кӣ моҳиро ба ком аст.

Лаби дарёи Ому Карбало шуд,
Замину осмон мотамсаро шуд
Зи дасти зарҳаридони сиёҳпӯш,
Ватандор аз макони худ чудо шуд.

Ин шеър соли 1993 дар Ширкати Тахор эҷод гардидааст, муаллифаш номаълум. Тавре ки ичмолан бо баъзеи шеърҳои эҷодгардидаи солҳои 90-уми қарни сипаришуда ошно гардиDEM, дар баъзе асарҳои шифоҳии назми мардумӣ барномаи «Ҳоки Ватан» ҷиҳати бедории шуури сиёсии гурезагон мусоидат кардааст. Масалан, гӯяндаи рубоии зайл иброз доштааст, ки чудоии ў дар ин сӯи рӯди Ому дур аз Ватани азизаш аламовар аст. Ҳар боре, ки садои точик «Ҳоки Ватан» мегӯяд, онҳо ба ёди зодгоҳу ёру диёр ҷигаркабоб гардида, аз дида хун мерезанд ва ёди Ватан мекунанд:

Он сӯйи дарё хешу таборон дорем,
Ин сӯйи дарё синайи бирён дорем.
Ҳар боре садо «Ҳоки Ватан» мегӯяд,
Бар ёди Ватан дидай гирён дорем.

Дӯст доштани Ватан-зодгоҳ, ба худшиносии миллӣ мусоидат мекунад. Дар баъзе рубоиву дубайтиҳои дар ғарбиӣ ва ғурбат эҷод намудаи мардуми мо ба масъалаи ватанҳоҳӣ ва дӯст доштани он баҳшида эҷод гардидааст. Масалан, дар ин рубоӣ қаҳрамони лирикӣ

изҳори қаноъатмандӣ кардааст, ки номи Ватанро шунавад, дили дар ғаридӣ ғамзадааш боғ-боғ мешукуфад, ёру диёр ба ёдаш ояд, қалбаш дури гаронро эҳсос мекунад:

Ватан гуфтам, дилам чун боғ бишкуфт,
Ватан гуфтам, дилам дури гарон суфт.
Шумо, эй беватанҳо, дар чӣ ҳолед?
«Фифону сад фифон» боди сахар гуфт.

Ватанҳоҳӣ ва дӯст доштани Ватан яке аз муқаддасоти инсонии ҳар халқу миллат аст. Мардуми тоҷик дар сурудҳои хеш ин ҷиҳати масъалаи муҳимро ба инобат гирифта гуфтааст:

Ҳар кас ба Ватан чун гули садбарг бувад,
Аз беватанӣ лоли (лолаи) рухаш зард бувад.

Аз ин дидгоҳ Ҷӯдӣ шифоҳии тоҷикон ҷиҳати тарбияи ҷавонон ба рӯҳияи дӯст доштани ёру диёр ва зодгоҳу Ватани азизашон Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат менамояд. Дар номаи ирсолии Маръамбиӣ Аҳмадова, ки маскуни ноҳияи Панҷ буда, дар Навободи он сукунат дошт, хешу таборашро ҷустуҷӯ намуда, аз редаксияи «Хоки Ватан» ҳоҳиш намуда буд, ки рубоии зайлро аз тариқи радио бихонанд, то ки барои ба Ватан баргардонидани наздиқонаш кӯмак намоянд. Ва инак он рубоӣ:

Дӯстон ҳама ҷо, вале Ватан дар як ҷост,
Ҳар сангӣ Ватан мисоли ҳайкал зебост.
Олам ҳама ҷо азизу, лекин бар ман,
Модар якстос, Тоҷикистон якстос.

Гуфтаҳои боло моро ба ҷунин натиҷагириҳо водор месозад, ки бояд ҷавонони мо Тоҷикистонро дӯст доранд. Барои пойдории сулҳу салоҳ ҳамеша кӯшиш намоянд. Дар ин ҷода намунаи ибрат ҷаноби олий асосгузори сулҳу ваҳдат, раиси ҷумҳурии Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳмон мебошанд, ки даҳ сол муқаддам бо ибтикор ва пофишориҳову кӯшишу ғайрати эшон дар ҷумҳурии азизи мо ақли солим пирӯз гардид, «Ваҳдати миллӣ» созмон дода шуд ва дар байни тамоми сокинони қишварон ҳамдигарфаҳмӣ ва сулҳу суббот пойдор гардид.

Хулоса, назми шифоҳии мардуми тоҷик баёнгари марому мақсад ва эҳсоси дилҳои реш-реши ситамдидагон, ғарibaфтодагон ва шабу рӯз ба ёди Ватани азиз будагон мебошад.

Ба андешаи мо, насвон муаллифи асосии назми шифоҳии ин баҳши фарҳанги мардумӣ мебошанд. Ин сабаб дорад. Модарону ҳоҳарони тоҷик ҷабрдидатарин қишири ҷомеа буда, ба тавассути рубоиву дубайти арзу ниёз менамоянд, дарду алам, ғуссаву ғам ва доги фарзандону ҷигарбанди хешро бо рубоиву дубайтиҳо ифода мекунанд. Аз ин рӯ, рубои нисбат ба дигар жанрҳои назми шифоҳӣ дар байни мардуми мо аз

қадимулайём арзи ҳасти намудааст. Махсусан, мавзӯи ғарибӣ баъди воқеаҳои нангини солҳои навадум аз нав эҳё гардид.

Дар ҳақиқат, тавре ки иброз доштем, барои ҳар фарди тоҷик Ватан якстост, Тоҷикистон якстост. Тоҷикистон ҳам аз нигоҳи табииати фусункор обу гиёҳҳои шифобаҳаш ва меваҳову сабзачот назир надорад. Ҳар як фарди тоҷик ин кишвари афсонавии хешро бояд дӯст дорад:

Ҳар киро меҳри Ватан дар дил набошад кофар аст,
Маънии ҳуббулватан фармудайи пайғамбар аст.

(Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ)